



«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи давлатии

Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи

Рудакӣ, д.и.х., профессор

Рахмон Д.С.

соли 2025.

## ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар бар диссертатсияи Зоирзода Холмурод Сафаралӣ дар мавзуи «Баррасии маънай ва сохтории вомвожаҳои арабии осори насрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ» (дар асоси маводи «Футувватномаи султонӣ», «Ахлоқи муҳсинӣ» ва «Рисолаи хотамия») барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ.

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм.

Диссертатсия Зоирзода Холмурод Сафаралӣ дар мавзуи «Баррасии маънай ва сохтории вомвожаҳои осори насрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мувоғиқат мекунад.

Осори адабии охири қарнҳои XV ва ибтидои асри XVI дар инкишофи забони тоҷикӣ мақому манзалати хосеро дорад ва ин давра як навъ гузариш ба марҳилаи нави забони адабии тоҷики ҳавзай Мовароуннаҳр маҳсуб меёбад ва то кунун роҷеъ ба забони осори адибони ин давра ҳарчанд ҷандин кори таҳқиқотӣ ба анҷом расида бошад ҳам, забони осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ба таври алоҳидагӣ омӯхтаву таҳқиқ нагардидааст. Аз ин ҷиҳат, аз омӯзишу таҳлил ва баррасии осори мансури Кошифӣ барои ниғорандай ин сатрҳо ҷолибтарин нукот арҷгузорӣ ба эҷодиёти пурмуҳтаво ва ҳунари беназири адабии ӯ дар мавриди муайян соҳтани вижагиҳои луғавӣ ва корбурди вожаву таркибҳои вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабӣ, муайян кардани сохтори онҳо буда, тасмим гирифта шуд, ки масъа-лаҳои зикршударо мавриди таҳқиқ қарор бидиҳем.

Омӯзишу таҳқиқ ва таҳлилу баррасии осори адабиёти тоҷики охири қарни XV ва ибтидои садаи XVI ба омӯхтани дараҷаи инкишофи забон ва доираи истифодай он дар ҷомеа мусоидат намуда, нақши забони адабиро дар инкишофи минбаъдаи ҷомеа муайян менамояд. Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз чехраҳои намоёни ин давр маҳсуб ёфта, бо эҷоди осори гаронмояи хеш дар рушди забони адабии тоҷикӣ нақши муассир гузоштааст. Аз ин рӯ, чун сухан аз бобати инкишофи забони адабии тоҷикии ин давр биравад, набояд номи ӯву осори пурмуҳтавои эшонро фаромӯш кард, зоро мероси адабии Кошифӣ як навъ ҷамъбасткунандай тамоми муваффақиятҳои фикрӣ ва оғарандагии ин давр маҳсуб гардида, қабл аз ҳама, таҷассумгари ғояҳои ахлоқи баланди инсонӣ ва хислатҳои ҳамидаи мардумӣ мебошад.

Таркиби луғавии забони нимаи дуюми садаи XV ва аввали садаи XVI, ки давраи зиндагонии Кошифӣ ба ҳамин давра рост меояд, натиҷаи инкишоғу мавҷудияти ҷандинасраи забони форсии дарии тоҷикӣ буда, захираи ниҳоят ғанини қалимаҳои гуногунбарамади онро фаро мегирад. Ҳамчунин, дар натиҷаи ҷорӣ гардидани дини ислом ва ҳукмрон будани забони арабӣ ба сифати забони илм, мазҳаб дар таркиби луғавии забон қалимаву мағҳумҳои нави арабӣ ворид гардидаанд.

Дар осори мансури Кошифӣ дар мавзуи тасаввуф бобе иншо шудааст. Тасаввуф бо дини мубини ислом иртиботи қавӣ дорад ва маҳз ислом яке аз сарҷашмаҳои пайдоиши тасаввуф маҳсуб меёбад, аз ин рӯ, як гурӯҳи маҳсуси луғавии осорро вомвожаҳои арабии динӣ ташкил медиҳанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳои ифодакунандай номи сураҳои Куръон (фотиҳа, қулҳуваллоҳ, нур, иноатайнок), ному дараҷаҳои динӣ (шайх, шайхулислом, мурид, имом), маросимҳои динӣ (зиёрат, ҳаҷ, ҷаноза), амалиёти динӣ (ғусл, ибодат) ва қалимаҳои ифодагари мағҳумҳои гуногун доҳил мешаванд.

### **Саҳми шаҳсии довталаб дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он.**

Масъалагузориҳои мушаҳҳаси илмӣ, таъйиди мубрамияти мавзуъ, масоили мавриди таҳқиқ, навғониҳо ва сарҷашмаҳои пажӯҳиши, аҳаммияти назарию амалии он, инҷунин, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд, хулосаю натиҷагириҳои муҳаққиқ, дар маҷмуъ, саҳми шаҳсии ўро нишон медиҳанд. Инҷунин, омӯзиши диду назарҳои муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ дар робита ба мавзуи мавриди таҳқиқ, таҳлилу таҷзия, баҳсҳо ва пешниҳоди дидгоҳҳои дигар, нашри мақолаю гузоришҳои илмӣ, монография дар робита ба мавзуи диссерватсияро ҳам метавон саҳми шаҳсии диссертант маҳсуб кард. Муносибати инфиродии назарӣ ва методологии муаллиф дар ҳалли як қатор масъалаҳои марбути забоншиносии тоҷик мусоидат менамояд. Диссертант дар танзими равишиҳои илмии ҳалли масъалаҳои дар диссерватсия ба миён гузошташуда аз усулҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, таҳқиқи типологии забоншиносӣ ва шеваҳои таҳқиқи соҳторӣ босамар истифода намудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссерватсия 8 маводи илмӣ ба нашр расонидааст. Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки аввалин маротиба вижагиҳои маънӣ ва соҳтории вомвожаҳои осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифиро дар асоси маводи осори насрин ин адаб, ки дар охири асри XV ва ибтидои асри XVI зиндагӣ кардааст, дар шакли таҳқиқи мукаммал, яъне диссерватсияи илмӣ ба таври системанок пажӯҳиш кардааст.

Саҳми диссертант боз дар он аст, ки дар муддати 4 сол ба ҷамъоварии маводи йилмӣ, таснифи мавод ва навиштани рисолаи илмӣ машғул шуда, дар робита ба ин масъала мақолаҳои илмӣ таълиф намуда, дар конфронсҳо бо маърузаҳои илмӣ баромад кардааст.

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаи таҳқиқ дар шакли мақолаҳои илмӣ дар мачаллаҳои такризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон- «Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав», Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» ва дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ҷоп шуддаанд, ки төъдодашон 8 адад аст.

**Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навғонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванда мумкин аст.** Навғонии таҳқиқ аз он иборат аст, ки то кунун дар забоншиносии тоҷик доир ба вижагиҳои луғавию сарфии вомвожаҳои арабиу ғайриарабии осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифӣ рисолаи илмии алоҳида таҳқиқ ва таълиф нагардидааст. Дар диссертація бори нахуст вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабии осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба таври нисбатан муқаммал ҷамъоварӣ, тасниф ва таҳқиқи илмӣ шуда, вижагиҳои луғавӣ, сарфии онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, мақому ҷойгоҳи вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабӣ аз нигоҳи соҳтор, маъно ва қолибҳо таҳлил гардидаанд. Ҳамчунин, дар диссертація роҳу равиши шаклгирии вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабии осори насрин Кошифӣ ба таври муқаммал таҳлилу баррасӣ шудаанд.

**Аҳаммияти назарии таҳқиқ.** Маводи рисолаи илмии мазкур дар асоси матни осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ гирд оварда шудааст. Бинобар ин, маводи рисолаи мазкуро барои гузаронидани дарсҳои курсу семинари маҳсус аз таърихи забони адабии тоҷикӣ истифода кардан мумкин аст ва ҳамчунин вожаҳои маҳсус эҷоднамудаи адибро дар фарҳангномаҳо чун мавод истифода намудан мувофиқи мақсаду матлаб ҳоҳад буд.

**Аҳаммияти амалии таҳқиқ** дар он зоҳир мешавад, ки хулоسаву натиҷаи онро дар иншои мақолаву рисолаҳои илмӣ ва китобҳои дарсӣ метавон истифода намуд. Аҳаммияти амалии рисолаи мазкур аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он метавонанд, барои тартиб ва тадвини луғати соҳавии марбут ба вожашиносии таъриҳӣ, таърихи забони адабии тоҷик дар асрҳои XV-XVI истифода шаванд.

Диссертаціяи Зоирзода Ҳолмурод Сафаралӣ дар мавзуи «Баррасии маънӣ ва соҳтории вомвожаҳои арабии осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифӣ» (дар асоси маводи «Футувватномаи султонӣ», «Аҳлоқи муҳсинӣ» ва «Рисолаи ҳотамия») фарогири соҳтори муқаммали илмӣ буда, аз мундариҷа се боб, хулоса, руйхати адабиёт, номгӯйи ихтисораҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва замима иборат буда, аз 175 саҳифаи чопи компьютерӣ иборат мебошад.

Дар муқаддимаи диссертація тибқи талабот мубраммии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он, робитаи таҳқиқ бо барномаҳою мавзӯъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, объект ва усули таҳқиқ, маводи истифодашуда дар диссертація, моҳияти илмӣ-назариявӣ ва амалии таҳқиқ, асосҳои назарии диссертація, мавод ва масоили асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ, саҳми

шахсии довталаби дарёфти дарацаи илмӣ дар таҳқиқ ва сохтори диссертатсия баррасӣ гардидаанд.

Дар диссертатсия мақсаду вазифаҳои мушаҳҳас пайгири шуда, нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, ки воқеан, дар забоншиносии тоҷик дори аҳамияти хосаи илмӣ мебошанд.

**Боби якуми диссертатсия «Вомвожаҳои осори насрин Кошифӣ ва вижагиҳои забонии онҳо»** унвон дошта, аз се фаслу чор зерфасл таркиб ёфтааст. Дар ин боб таҳқиқу омӯзиши вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабӣ, мавқеи онҳо дар таркиби луғавии забони форсии тоҷикӣ дар асоси маводи осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз чунин бахшҳо иборат аст:

**I.1. Вомвожаҳои арабӣ.** Мусаллам аст, ки вомвожаҳои арабӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар муддати тулонӣ хеле фаровон иқтибос гардида, то андозае аз асли худ хеле дур рафта, ба тағйироти ҷиддии забонӣ дучор омадаанд, ки онҳоро тавассути як идда нишонаҳои савтӣ, сарфӣ ва маъноиҷон дар иҳотаи вожаҳои дигар фарқ карда меистанд.

**I.2.1. Колибҳои вомвожаҳои арабӣ.** Дар диссертатсия вомвожаҳои арабии осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба 22 гурӯҳ чудо гардида, бо мисолҳо вижагиҳои сарфии ҳар яки онҳо нишон дода шуд, ки барои намуна ҷанде аз онҳо оварда мешавад: а) Афъал – افعل: *аҳмад, анвар, афзal...;* ... ин навъ дар назари анвар чӣ навъ менамояд [223].

**I.2.2. Вомвожаҳои арабии исмӣ.** Исмҳои забонии арабӣ хеле сермаъноянд ва ҳангоми иқтибос ин хислати худро дар забони тоҷикӣ нигоҳ доштанд: лаҳча – забон, лафз, тарз, лаҳн, оҳанги сухан..., меҳнат— мусибат, бало, заҳмат, бад- бахтӣ, кор... ва ғ.

**I.2.3. Вомвожаҳои арабии зарфӣ.** Аз арабӣ се намуди зарф иқтибос шудааст: 1. Зарфҳои бо пасванди -ан соҳташуда ба забони тоҷикӣ хеле зиёд ворид шудаанд: *абадан, аввалан, маҳсусан, шахсан.*

**I.3. Вомвожаҳои ғайриарабӣ.** Дар таркиби луғавии забони осори насрин Кошифӣ баробари вомвожаҳои арабӣ боз вомвожаҳои ғайриарабӣ, яъне аз забонҳои дигари ҳам ба гурӯҳи забонҳои хеш ва ҳам бегона воридгардида мавриди корбурд қарор мегиранд, ки аз нигоҳи теъдод ангуштшуморанд.

**Боби дуюми диссертатсия «Вижагиҳои луғавии вомвожаҳои осори насрин адаб»** унвон дошта, фарогири шаш фасл аст. Дар ин боб вомвожаҳои осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз нигоҳи луғавӣ мавриди баррасӣ қарор дода, аз чунин бахшҳо иборат аст:

**2.1. Вомвожаҳои муродифӣ.** Ҳусайн Воизи Кошифӣ маҳорати баланди сухангустарӣ дошта, таркиби луғавии осори мансури ў хеле пурғановату рангоранг ва дар он такрорҳои бемавқеъ, забонзадашавии калимаю таркибҳо ва ибораҳо вонамехӯранд.

**2.1.1. Вомвожаҳои муродифоти ҷуфтӣ арабӣ.** Муродифоти ҷуфтӣ арабӣ вобаста ба дарацаи корбасташон ва мазмуну муҳтавояшон ба

чунин зергурӯхҳо чудо мешаванд: а) муродифоти ҷуфти арабие, ки тавассути забони адиб истифода гардидааст; б) муродифоти ҷуфти арабие, ки дар ҳикоятҳои асар аз забони персонажҳо корбаст гардидаанд.

**2.2. Вомвожаҳои антонимӣ.** 1. *Антонимҳои лексикӣ*. Дар осори насрии Кошифӣ антонимҳои луғавӣ бештар буда, онҳоро вобаста ба мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ба гурӯҳҳои антонимҳои исмӣ ва сифатӣ тасниф кардаем: а) *Ба антонимҳои исмӣ* антонимҳое дохил мешаванд, ки ҳар ду ҷузъ ҳам исманд.

**2.3. Сермаъноии вомвожаҳо.** Албатта, дар доираи як рисола тамоми пахлухои сермаъноии вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабиро дар осори насрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додан аз имкон берун аст. Аз ин рӯ, мо интихобан баъзе аз ин гуна калимаҳо, ки мансуби забони арабӣ аст, мавриди таҳлил қарор медиҳем: Дувум, аз нафси худ инсоф додан; Ҳаштум, айби нафси худ дидан.

**2. 4. Вомвожаҳои мансуби вожагони соҳавӣ.** Дар осори насрии Кошифӣ истилоҳоту вожаҳои арабии ифодакунандай соҳаҳои гуногун мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки онҳоро низ метавонем вобаста ба фарогирии мазмуну муҳтавояшон ба ҷандин зергурӯҳ чудо намуда таҳлил намоем: а) *вожагони илмӣ ва вожаҳои соҳаи адабиётшиносӣ*: адаб, фасоҳат, муболига, осор, шеър, мақол, шоир, маддоҳ, мадҳ, шуаро, фузало, таъриз, ахбор, муколама, ташбех, манқул, инишо.

**2. 5. Омонимшавии вомвожаҳо дар осори мансури адиб.** Омонимҳо низ дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҷандон зиёд нестанд. Ин далел бар он мекунад, ки омонимҳо бештар ҳоси асари манзум буда, дар асари мансур низ гоҳ-гоҳ барои ифодай эҳсоси ботинӣ меомадааст. Дар осори манзум бештар барои суханбозӣ омонимҳо мавриди истифода қарор мегиранд.

**2.6. Воҳидҳои фразеологии бо ҷузъи арабӣ дар осор.** Воҳидҳои фразеологии бо ҷузъи арабии осори мансури Кошифиро вобаста ба нигоҳи соҳт ва мазмуну мундариҷа ба гурӯҳҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ ва воҳидҳои фразеологии исмӣ чудо намуда, таҳлил кардаем: а) *ибораҳои фразеологии ҷузъи арабии феълӣ дар асар* бештар ба назар мерасанд ва ин қабил воҳидҳои фразеологӣ ҳам аз забони персонажҳои асар ва ҳам аз забони муаллиф баён гардидаанд.

**Боби сеюми диссертатсия «Вижагиҳои соҳториии вомвожаҳои осори насрии адиб»** унвон дошта, фарогири шаш фасл аст. Дар ин боб вомвожаҳои осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз нигоҳи соҳтор ба вомвожаҳои сода, сохта, мураккаб, таркибӣ, вомвожаҳои арабии

ҳамреша дастабандӣ гардида мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз чунин баҳшҳо иборат аст:

**3.1. Вомвожаҳои сода.** Ба гурӯҳи вомвожаҳои содаи осори насрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ чунин вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабиро мансуб донистан мумкин аст: – *аз арабӣ*: адаб, амр, байт, баҳс, вичдон, дарс, зикр ва амсоли инҳо.

**3.2. Вомвожаҳои сохтаи осори мансури адиб.** Вомвожаҳои сохтаи осори мансурии адиб ба гурӯҳи калимаҳои сохтаи забони адабиамон доҳил гардида, васлшавии сунъии решаву вандҳо набуда, дар он ҷузъҳо ё компонентҳо ба ҳам аз нигоҳи маънӣ созгоранд ва мувофиқати маъноии асосу ванд ба онҳо шароит фароҳам меорад, ки ба ҳам васл шуда, маънои наве пайдо кунанд, ки ба маънои ҳам асос ва ҳам дар калимаҳои сохта равшан зоҳир мешавад.

**3.3. Вомвожаҳои мураккаби осори мансури адиб.** Калимаҳои мураккаби пайваст, ки ҳар ду ҷузъашон баробарҳукуқ буда, бо ёрии алоқаи пайваст, ки он, одатан, ба воситаи миёнвандҳои *-о-*, *-у-*, *-ба-* ба амал меояд, сохта мешаванд. Дар осори мансури адиб мо ҷанд мисол ба ин қолиб ёфтем: Агар пурсанд, ...бигӯй, бехи дарахти футувват, ки асли он аст ва бе он дарахт *нашиъунамо* надорад ва баргу мева наёварад [с.32]; 2. Калимаҳои мураккабе, ки бо ёрии алоқаи тобеъ сохта шуда, як ҷузъ ба ҷузъи дигар тобеъ буда, як зада доранд, дар онҳо қолибҳои зиёде мавҷуд аст.

**3.4. Вомвожаҳои таркибӣ дар осор.** Вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабӣ дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар шакли таркибӣ як гурӯҳи муайянро фаро мегирад ва онҳо дар ҳайати феълҳои таркибии номӣ меоянд.

**3.5. Калимаҳои ҳамрешаи арабӣ дар асар.** Ҷанд вомвожаи арабии ҳамрешаи зеринро аз осори насрии Кошифӣ меоварем: 1. Вомвожаҳои арабии ҳамрешаи мутааллиқи соҳаи идорӣ-маъмурӣ: мулк – амлок, малик, мамлакат, мулк, дорумулк, малоика, малак, мамолик, молик: Эҳсон бо ҷамиӣ одамиёну тамаъ накардан дар амлоки раъият ва шукри фармонравоии ҳақ хидмати фармонбарон шинохтан.

**3.6. Мураккаботи вомвожаҳои арабӣ дар осор.** Калимаҳои мураккаботи вомвожаҳои арабии осорро вобаста ба таркибашон ба чунин зергурӯҳҳо дастабандӣ мекунем: а) *ибораҳои изофии бо артикли - ал- суратёфта*: дастур- амал [127], дорулмулк [128], мутағайируллави [131], дорулхилофат [130], ақвобул баракат [163], ваҷхулааб [131], воҷибуларз [226]; б) Таркибҳои хабарии бо ҳиссачаи мо- ба маънои «он ҷи қи» ва шакли тасрифии феъл сохташуда низ чун калима дар асар

вомехӯранд: мочаро [47], ҳамчунин, дар асар ба ҳамин монанд шаклҳои инкории калимаҳо бо пешвандҳои ло-, лам- дар асар чун вожаҳои рехта мавриди истифода қарор гирифтанд: ломакон (бемакон), лояқин (девона, беакл), лоқайд (гандагару), почарам (ғайриихтиёр), ланъязал (безавол): Мочарои бародарон дар бобати амволи волидайн буд [188]; в) Як силсилаи чумлаҳои пурраи арабӣ, ки чун воҳидҳои рехтаи забон дар асар ба кор бурда шудаанд, дар забони тоҷикӣ ба ҳукми калимаҳо гузаштаанд: астағфируллоҳ (худоё, мағфурат, бидехаш), боракалло (биёмурзамираш, худоё), бисмиллоҳ (ба номи Худо) ва монанди инҳо.

**Хулосаи диссертатсия** бо андешаҳои илмии муаллиф дар 10 банд ва мулоҳизаҳою тавсияҳо дар 5 банд оварда мешавад, ки мазмуни корро ба таври муҳтасар ифода мекунанд.

Рӯйхати адабиёти истифодашуда фарогири панҷ бахш буда, аз адабиёти илмӣ, аз ҷумла бо забони тоҷикӣ, бо забони русӣ, ба забони англисӣ, ба забони (хаттӣ) форсӣ, фарҳангҳои тасирӣ, сарчашмаҳои интернетӣ ва манбаъ таркиб ёфта, дар маҷмуъ аз 208 номгӯй иборат мебошад.

**Эродҳо ба диссертатсияи Зоирзода Ҳолмурод Сафаралӣ.** Бо вучуди ин, дар диссертатсия баъзе камбудиҳои имлой-техникӣ, калимасозӣ-грамматикӣ, услубӣ-нахҷӣ ва робитавӣ-мавзӯй ба назар мерасад, ки зикри он ва ба назар гирифтани он дар тақвияти маҳорат ва такмили равишиҳои илмии кор бо мавод ва таҳлилу натиҷагириҳои диссертант айни муддао ҳоҳад буд:

1. Аз таҳлили бобҳо хулосаи муайян бароварда нашудааст, дар ҳоле ки зерфаслҳо низ хулосаҳои нопурра доранд.

2. Дар бахши феҳристи адабиёт низ дар тартиби овардани номи муаллиф, номи китоб, муҳаррир, макони нашр, соли нашр, миқдори саҳифа якнавоҳтӣ ба назар намерасад.

3. Дар хулосаи рисола тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои диссертатсия ҳамагӣ дар панҷ банд оварда шудаанд, ки ин хеле кам аст.

4. Дар рисола калимаи «вожагон» зикр шудааст, ки дар ягон ҷой шарҳ дода нашудааст, беҳтар мебуд, агар шарҳ дода мешуд.

5. Дар баъзе ҷойҳо вожаи «калимасозӣ» зикр шудааст, дар баъзе ҷой «вожасозӣ», ба ҳамин монанд «қолаб» ва «қолиб» агар якранг мешуд, беҳтар мебуд.

6. Қисман адабиёти рисола ба доҳили кор мувофиқат намекунанд ва дар рисола вожаҳои «дафтар», «наргис» ва «пиёла» юнонӣ зикр шудааст, ки фикр мекунем ба бозбинӣ эҳтиёҷ доранд.

7. Дар рисола ғалатҳои имлой (12, 39, 52, 72, 140), услубӣ ва техниқӣ роҳ ёфта, дар бъзе ҷойҳо мавқеи истифодабарии аломатҳои пунктуатсионӣ: «тире» ва «дефис» риоя карда нашудааст [саҳ. 9, 10, 26, 64, 54 ва ғ.).

### **Мутобиқати тахассуси илмии довталаб бо дараҷаи илмӣ.**

Диссертасияи Зоирзода Холмурод Сафаралий дар мавзуи «Баррасии маънайи ва сохтории вомвожаҳои арабии осори насрин Ҳусайн Воизи Кошифӣ» (дар асоси маводи «Футувватномаи султонӣ», «Ахлоқи муҳсинӣ» ва «Рисолаи хотамия») ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобғӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Ҳамин тарик, эродҳои мавриди назар ҷанбаи тавсиявӣ дошта, ислоҳпазир мебошад ва ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назари Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо арзиши илмию назариявии диссертасияи Зоирзода Холмурод Сафаралиро боло мебарад;

Автореферати диссертасия ва матолиби интишорнамудаи муаллиф дар 9 мақолаи илмӣ, ки 4 номгӯи он дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и назди Президенти ҶТ ба табъ расидаанд, асоси мундариҷаи диссертасияро инъикос мекунанд. Диссертасия бо муҳиммият, навгониҳои илмӣ ва арзиши назариву амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президенти ҶТ мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертасия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии атtestatсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯ мебошанд.

**Хулоса,** диссертасияи Зоирзода Холмурод Сафаралий бо муҳиммияти мавзӯъ, навгониҳои илмӣ, арзиши назарию амалий ва умку вусъати таҳқиқи масъалаҳои ба миён гузошташуда ба талаботи Комиссияи олии атtestatсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ мувоғиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Такриз аз ҷониби доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи ихтисоси филология, дотсент, мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон Саидзода Муҳаммад Бегмурод омода гардидааст.

Такриз дар ҷаласаи кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон аз 28.02.2025. №7 муҳокима ва тасдиқ карда шудааст.

Иштирок доштанд: 12 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 12, зид-0, бетараф-0.

**Раиси ҷаласа:**

доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи ихтисоси филология, дотсент, мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи

Давлатии Қӯлоб ба номи

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.  Саидзода Муҳаммад Бегмурод.

**Ташхисгар:**

н.и.ф, дотсенти кафедраи забоншиносӣ

ва таърихи забони ДДК

ба номи А.Рӯдакӣ  Давлатова Фарорат Тулқуновна.

**Котиби илми ҷаласа:**

доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи ихтисоси

филология, дотсенти кафедраи

забоншиносӣ ва таърихи забони ДДК

ба номи А. Рӯдакӣ.  Рустамшозода Шаҳбоз Рустамшо.

«Имзоҳои дотсентон Саидзода М.Б.,  
Давлатова Ф.Т. ва Рустамшозода Ш.Р.-ро

тасдиқ мекунам»

Сардори РК ва КМ ДДК ба номи

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ:  Амирев Файзуллоҳуҷа Азизовиҷ.

Суроғаи муассисаи пешбар  
735360, ш. Қӯлоб, кӯчаи С.Сафаров - 16,  
Донишгоҳи давлатии Қӯлоб  
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  
Тел: (833-22) 2-35-06, (833-22) 2-36-26  
Факс: (33-22) 2-35-06, [www.kgu.tj](http://www.kgu.tj)

«01» марта 2025